

Рӯза ду қисм аст

Нафл:
Дар ғайр аз инҳо.

Воҷиб: Дар моҳи Рамазон, каффорот ва назрҳо

Таърифи рӯза

Ин ибодати Аллоҳ аст, ки шахс аз хӯрдан, нӯшидан ва дигар чизҳои фосидкунанда аз тулӯи субҳи содиқ то ғуруби офтоб худдорӣ мекунад.

Рӯза ду асос дорад

2

Худдорӣ аз чизҳои фосидкунанда



Баъзе чизҳое, ки барои рӯзадор ҷоиз аст

- Чашидани таъми хӯрок барои эҳтиёҷ.
- Фуру бурдани оби даҳон.
- Ғул.
- Мисвок.
- Хушбӯй задан.
- Сард кардан.

Ният

1

Нияти нафл

Рӯза дар ҳар вақти рӯз дуруст мешавад, то вақте ки бо чизи фосидкунанда наояд, аммо аҷр аз вақти ният ҳисоб мешавад.

Нияти фарз

Лозим аст, ки ният дар рӯзаи фарз аз шаб пешакӣ карда шавад, яъне: қабл аз субҳ. Дар моҳи Рамазон нияти рӯза бо ворид шудани моҳ кофӣ аст. Маҳалли ният дил аст ва ба забон овардани он бидъат мебошад.

1-Хӯрдан ё нӯшидан қасдан — пас ҳар кӣ фаромӯш кунад, рӯзааш дуруст аст.

2-Ҳамхобагӣ, агар ин дар рӯзҳои Рамазон ва рӯза бар ӯ воҷиб бошад, пас ба ӯ каффорати саҳт ворид мешавад. 3-Рехтани манӣ.

4-Ҳар чизе ки маънии хӯрдан ва нӯшиданро дошта бошад, масалан сузандорҳои ғизоӣ.

5-Баровардани хун бо ҳичомат. 6-Қасдан қай кардан.

7-Хориҷ шудани хуни ҳайз ва нифос.

Фосидкунандаҳои рӯза:

Шартҳои воҷиб будани рӯза

1-Ислом.

2-Ақл

3-Ба балоғат расидагӣ, вале касоне, ки ба балоғат нарасидаанд, бояд рӯза гиранд ва валии онҳо онҳоро фармон медиҳад.

4-Дар ватан будан: Рӯза бар мусофир воҷиб нест ва беҳтар аст, ки агар барои ӯ мушкил набошад, рӯза гирад, барои амал кардани Паёмбар ﷺ зеро ки ин зудтар барои адои ҳаққи Аллоҳ ва осонтар барои масъул мебошад ва барои расидан ба фазилати моҳ.

5-Саломатӣ.

6-Аз ҳайзу нифос пок будан.

Ба рӯзадор ҳаром аст:

- 1-Фуру бурдани балғам, бо он рӯза намешиканад.
- 2-Бӯсидан барои онҳое, ки аз фосид шудани рӯзаашон амон нестанд.
- 3-Гуфтани дурӯғ (ки ин амал кардани ҳар чизе, ки ҳаром аст).
- 4-Надонистан (ки аблаҳӣ аст).
- 5-Висол (яъне дар ду рӯз пайдарпай ифтор накардан).

Макрӯҳҳои рӯза

- 1-Дар мазмаза ва об дар бинӣ кардан муболаға кардан аст.
- 2-Бе ҳоҷат чашидани таъми таом.